

Ба хукуки даствавис

УДК:372.881.11:491.550 (575.3)
ББК: 81
К – 18

КАМОЛОВА ГАДОБЕГИМ РАҲИМОВНА

АСОСҲОИ ЛИНГВОДИДАКТИКИИ ТАЪЛИМИ
ПУНКТУАТСИЯ ВА НАҚШИ ОН ДАР САВОДНОКИИ
НУТҚИ ХАТТИЮ ШИФОҲИИ ХОНАНДАГОН ДАР
ДАРСҲОИ ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

Ихтисос: 13.00.02 – Назария ва методикаи омӯзишу парвариш
(забон ва адабиёти тоҷик)

АВТОРЕФЕРАТИ
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ

Душанбе – 2019

Кори диссертационӣ дар кафедраи забони тоҷикӣ ва усули таълими забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба анҷом расидааст.

Роҳбари илмӣ : **Абдулазизов Ваҳобҷон** – номзади илмҳои филологӣ, дотсент

Мушовири илмӣ: **Ҳочиматова Гулчехра Масаидовна** – доктори илмҳои педагогӣ, профессор

Муқарризони расмӣ: - **Муҳаммад Лутфуллоҳозода** – доктори илмҳои педагогӣ, профессор, академики Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

- **Искандарова Фароғат Додобоева** – номзади илмҳои педагогика, дотсенти кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи славянини Россия ва Тоҷикистон

Муассисаи пешбар: **Донишгоҳи давлатии Бӯхтар ба номи Носири Ҳусрав**

Ҳимояи диссертасия рӯзи 26.09 соли 2019, соати 13⁵⁰ дар ҷаласаи Шӯрои диссертационии 6D.КОА-028- и назди Донишгоҳи Давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, бо нишонии ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 121, ошёнаи 2, толори Шӯрои олимони Донишгоҳ баргузор мегардад.

Ба рисола дар китобхонаи илмӣ ва сайти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121), www. tqri. tj шинос шудан мумкин аст.

Автореферат рӯзи «_____» соли 2019 фиристода шуд.

Котиби илмии
Шӯрои диссертационӣ,
номзади илмҳои филологӣ, дотсент



А. Мирзоалиева.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАДҚИҚОТ

Мубрамият ва зарурати тадқиқот. Забони точиқӣ дорои таркиби лугавӣ, соҳти грамматикӣ ва системаи муайянни аломатҳои китобат мебошад, ки аз дигар забонҳо фарқ мекунад.

Аломатҳои китобат барои чудо кардани худуди калима, ибора ва ҷумлаҳо, дарки дурусту ҳадафноки матн ҳизмат мерасонанд. Афкоре, ки мо ба воситаи ҳат баён мекунем, дорои ҳусусиятҳои муайянни синтаксисӣ буда, ба қоидаҳои маҳсуси грамматикӣ ифода мегарданд. Аломатҳои китобат дар нутқи ҳаттӣ барои муайян ва равшану возех гардонидани маъно ва тарзҳои ифодай нутқ ёрӣ расонида, нозукиҳои фикрро нигоҳ медоранд, ҷиҳатҳои мундариҷавӣ ва тарзҳои баёнро муайян мекунанд, алоқаи грамматикии соҳту таркиби матнҳоро таъмин менамоянд. Аҳамияти дигари аломатҳои китобат дар он аст, ки моҳияти мантиқиву синтаксисии калима, таркиб, ибора ва ифодаҳои муҳталифро ба қадри зарурӣ таъмин намуда, бо дигар унсурҳои нутқ ҳангоми нутқи таҳрири барои ифодай фикру ҳиссиёт ва дарки мазмуни нутқи ҳаттии хонандагон ҳизмат мекунанд.

Маъноҳои муҳталифе, ки дар навишт сабт мешаванд, танҳо тавассути аломатҳои китобат пурра фаҳмида намешаванд, зоро аломатҳои китобат дар қатори калимаҳо барои фаҳмидани маънои ҷумла, чудо намудани худуд, соҳти ҷумла, паси ҳам ифода ёфтани фикр, мустаҳкамии маъно ва давомнокии фикр хидмат мекунад. Маъноҳои зиёди ҳабарӣ, пурсиш, ҳоҳиш, амру фармон, киноя, маҷоз ва монанди инҳо, ки дар забони гуфтугӯйӣ (нутқи шифоҳӣ) дида мешаванд, сабаби дар ҳатту китобат ба вучуд омадани аломатҳои гуногуни китобат гардидаанд. Ин аломатҳо хоси забони китобат (дар навишт, сабт, ҳат) буда, таъйинот ва вазифаи бағоят муҳимморо ба уҳда доранд.

Дар баробари ин, вақте нутқ ва ё гуфтори шахсеро мешунавем, аз рӯйи оҳанги талаффуз ҳис мекунем, ки дар он баён чӣ маъное нуҳуфтааст: пурсиш, амр, ҳабар, ҳоҳиш ва ғайра. Марбут ба ҳамин маъно дар навишт аломати зарурӣ талаб мекунанд. Дар нутқи шифоҳӣ ист, оҳанг ва интонатсияро тобишҳои маънӣ гуфтани мумкин аст, аммо ҳама тобишҳои маъноиро дар нутқи шифоҳӣ аломатҳои китобат нишон дода наметавонанд. Аломатҳое, ки дар нутқи ҳаттӣ байни калимаҳо ё гурӯҳи калимаҳо гузашта мешаванд, маҷмуӣ қоидаҳоро оид ба истеъмоли аломатҳо дар ист, интонатсия ва пунктуатсияро фароҳам меоварад.

Табиист, ки барои дарки дурусти мақсади гӯянда ҳат нақши асосӣ мебозад. Дар ҳат дуруст ва ба мавқеи худ гузаштани аломатҳо муҳим мебошад, то аз рӯйи он хонанда дарк кунад, ки нависанда дар қадом ҳолат ва мақсад қарор дорад. Шахс ҳангоми хониш бояд ба аломатҳо дикқати ҷиддӣ дода, онҳоро риоя кунад, то ин ки мақсади нависанда муайян гардад.

Аломатҳои китобат, аз як тараф, дар асоси интонатсия ба вучуд биёянд, аз тарафи дигар, дар асоси воҳидҳои лексикӣ ва грамматикӣ, ба воситаи соҳти муайянни ҷумлаҳо, яъне мазмунҳои гуногуни нутқ ба вучуд меоянд. Онҳо дар ҳамоҳангӣ ба дигар паҳлӯҳои забон (мазмун, услуг, имло...) нутқи таҳрири ва шифоҳиро сайқал медиҳанд. Аз ин рӯ, омӯзиши аломатҳои китобат мақсаднок буда, дониши хонандагонро аз ҳар ҷиҳат мукаммал мегардонад.

Муайян ва мушаххас намудани ин масъала дар заминаи тадқиқоти ҷудогонаи илмӣ мушкилоти мазкурро дар равиши таълими забон дар мактаб осон намуда, таъкид бар аҳамияти мавзӯъ дорад. Ҳамчунин, омӯзиш ва таҳқиқи мавзӯъ барои муайян намудани ҷустуҷӯҳо эҷодиву малакаҳои забондонӣ ва саводнокии ҷомеа мусоидат мекунад, ки ин низ бар аҳамият ва арзишмандии мавзӯи тадқиқот далел аст.

Дараҷаи тадқиқи мавзӯъ. Мавзӯи мазкур ба таври алоҳида мавриди тадқиқ қарор нағирифтааст. Вале дар баъзе қитобу дастурҳои методӣ, рисолаҳои илмӣ ва маколаҳо то андозае баррасӣ ва матраҳ шудааст.

Дар оғози тамаддуни башар ва ба вучӯд омадани забонҳо аломатҳои қитобат низому мавқеъ ва мақому мавриди корбости муайяне надошта, шаклу намуд ва тарзи истифодаи мухталифоро доро буданд. Бо фароҳам омадани робитаҳои хаттӣ ва паҳн гардидани мукотибот вазифаю мақоми аломатҳои қитобатӣ афзуда, барои беҳтару дақиқтар фахмидани мазмуну мақсади матн мусоидат менамуд ва аломатҳои қитобат яке аз асоситарин воситаҳои алоқаву муносибати ҳаттии одамон ва омили асосии ба низом даровардани нутқи хаттӣ гардид.

Ҳар як аломати қитобат таърихи муайяне дорад ва бо зиёд шудани интишорот, рушд ё тавсееи санъату жанрҳои бадеӣ, сабку услуги ниғориҷ, инкишофи жанрҳои журналистика тезъоди аломатҳои қитобат зиёд шудааст. Донишмандон собит соҳтаанд, ки аломатҳои қитобат аз тамаддуни Шарқ сарчашма гирифта, аврупоиён минбаъд муназзам соҳтаанд ва қоидабандиву роиҷ кардаанд. Такомулу инкишофи аломатҳои қитобат мақоми онҳоро дар нутқу кори хаттӣ, асари бадеӣ, ҳуҷҷатнигорӣ, давлатдорӣ ва дипломатия ба дараҷае боло бардошт.

Дар давоми ҳаштод соли охир истифодаи аломатҳои қитобат дар забони тоҷикӣ сарфи назар аз муҳим будани масъала ба ҷуз корҳои А. Эшонҷонов, С. Шербоев, Ф. Маликов, Ҳ. Ҳусейнов, Д. Ҳоҷаев, Ш. Кабиров, Ш. Каримов, А. Аминов, Т. Шокиров, Б. Камолиддинов ва баъзе мақолаҳо дар методикаи таълими он то имрӯз тадқиқоти комиле ба ҷашм намерасад. Аз ин рӯ, муаллимон дар вақти таълими ин аломатҳо ва шинос намудани онҳо ба талабагон, асосан, аз тадқиқотҳо ва асарҳои методии муаллифон Н. С. Волгина, Д. Э. Розентал, М. И. Фомина, А. Б. Шапиро, В. А. Добромислов, Г. П. Фирсов, А. В. Текучёв, А.Ф. Ломизов, А. В. Дудников, Г. И. Блинов, Л. Т. Григорян, А. И. Фигуровский, И. Р. Палей, А. И. Шербаков ва дигарон истифода мебаранд.

Тадқиқотҳои олимони зикршуда ба таълими забони русӣ марбут буда, возех аст, ки мавридҳои истифодаи баъзе аломатҳои қитобат дар забони русӣ нисбат ба забони тоҷикӣ фарқ мекунанд.. Аз ҳусуси он ки проблемаҳои муҳимми методӣ дар таълими пунктуатсия коркард нашудаанд, таҳлили барномаҳои таълимиӣ ва қитобҳои дарсӣ аз забони модарӣ барои мактабҳои тоҷикӣ гувоҳӣ медиҳанд.

Масъалаҳои тадқиқи аломатҳои қитобат, ҳусусият ва методикаи мавриди истифодаи онҳо дар нутқ аз моҳият ва мазмuni мавзӯъ бармеояд. Ҳангоми истифодаи аломатҳои қитобат ва методикаи таълими онҳо ҳам муаллимон ва ҳам хонандагон ба мушкилоти зиёде дучор мешаванд ва ба ғалатҳои зиёди қитобат роҳ медиҳанд. Маҳз ҳамин масъала зарурат ва мубрамияти тадқиқотро пеш гузошта, сабаби интихоби мавзӯи мазкур гардидааст.

Ҳамин тарик, интихоби мавзӯй, мубрамияти он ба аҳамияти нутқи хаттӣ, зарурати ташаккули саводи пунктуационии хонандагони тоҷик, ҳанӯз таҳқиқ карда нашудани проблемаи мазкур дар адабиёти илмӣ-методӣ вобаста мебошад. Сабаби интихоби мавзӯй ин аст, ки мушкилиҳои аломатҳои китобат, хусусият ва методикаи мавриди истифодаи онҳо дар нутқ ва нақши онҳо дар саводнокии нутқи хаттию даҳонии хонандагон мавриди таҳқиқи илмӣ қарор дода шавад.

Ҳадаф ва вазифаҳои тадқиқ. Ҳадафи тадқиқотро омӯзиш ва муайян намудани масъалаҳои назариявӣ ва амалии аломатҳои китобат, навъ ва хусусиятҳои он, равиши таълим, шинос намудани талабагон бо аломатҳои китобат, истифодаи дурусти онҳо дар нутқ ва мукаммалтар кардани системаи тому яклухти таълими забони модарӣ (тоҷикӣ) дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ташкил медиҳанд.

Дар заминаи таҳлил ва таҳқиқи масъалаҳои назарӣ ва амалии методикаи омӯхтани аломатҳои китобат талабагон ба хелҳои гуногуни аломатҳои китобат шинос шуда, ифоданокии нутқро дарк мекунанд.

Дар заминаи мақсад ва фарзияи тадқиқот дар назди худ вазифаҳои зеринро гузоштем:

1. Омӯхтан ва нишон додани нақши корҳо ва мақолаҳое, ки оид ба аломатҳои китобат ва методикаи таълими онҳо дар забони тоҷикӣ анҷом ёфтаанд.

2. Таҳлили барнома ва китобҳои дарсӣ дар робита бо масъалаҳои омӯхтани аломатҳои китобат.

3. Мушоҳидаи дарсхои муаллимон, талаффуз ва сифати хониши талабагон, таҳлили корҳои хаттии онҳо вобаста ба истифодаи аломатҳои китобат.

4. Пешниҳоди метод, тарз ва воситаҳои самараноки омӯхтани аломатҳои китобат ҳангоми таълими мавзӯъҳои гуногуни дастури забон (лексика, морфология, синтаксис), ки аз озмоиши таълими гузаштаанд.

5. Муайян кардани нақш ва вазифаи аломатҳои китобати забони тоҷикӣ.

6. Коркарди низоми таълими хонандагон, ки пайдарпайи омӯзиши аломатҳои китобатро таъмин менамояд.

7. Пешниҳодҳои амалӣ доир ба беҳтар шудани барномаю китобҳои дарсӣ вобаста ба таълими аломатҳои китобат.

Асосҳои назарии тадқиқот. Методологияи тадқиқот бо усулҳои таърихиву муқоисавӣ, татбиқӣ, оморӣ ва дастурҳои назарии муҳаққиқони забоншинос ва назарияи онҳо дар таълифоти Н. С. Волгина, Д. Э. Розентал, М. И. Фомина, А. Б. Шапиро, В. А. Добромислов, Г. П. Фирсов, А. В. Текучёв, А.Ф. Ломизов, А. В. Дудников, А. И. Шербаков корҳои Ш. Рустамов, А. Мирзоев, А. Эшонҷонов, Б. Камолиддинов, С. Шербоев, Ф. Маликов , Х. Ҳусейнов , Д. Ҳочаев, Ш. Кабиров, Ш. Каримов, С. Аминов, Т. Шокиров ва дигарон асос ёфтааст.

Навғонии илмии тадқиқ аз он иборат аст, ки масъалаҳои назариявӣ ва амалии аломатҳои китобат, навъ ва хусусиятҳои он, равиши таълим, шиносӣ бо аломатҳои китобат, истифодаи дурусти онҳо дар нутқ ва мукаммалтар кардани системаи тому яклухти таълими забони модарӣ (тоҷикӣ) таҳлилу арзёбӣ шуда, мушаххасоти он муайян гардидааст.

Дар диссертатсия бори аввал ин мавзӯй тадқиқ шуда, дар заминаи таҳлили барнома ва китобҳои дарсӣ дар робита бо масъалаҳои омӯхтани аломатҳои

китобат, мушоҳидаи дарсҳои муаллимон, талаффуз ва сифати хониши талабагон, таҳлили корҳои хаттии онҳо вобаста ба истифодаи аломатҳои китобат, тарз ва воситаҳои самараноки омӯхтани аломатҳои китобат, ки аз озмоиши таълими гузаштаанд, сурат гирифтааст.

Муаллиф масъалаҳои умумии назарии истфодаи аломатҳои китобат, навъ ва хусусиятҳои онро дар ҳудуди мушаххас таҳлилу баррасӣ намуда, оид ба муайян кардани вижагихои таълими ҳар як аломати китобати забони тоҷикӣ, дарку ҳалли огоҳонаи масъалаҳое, ки ба муаллимону хонандагон ҳамчун роҳнамо пешниҳод шудаанд, таҳқиқ ва собит соҳтани моҳияти аломатҳои китобат дар якҷоягӣ бо дигар унсурҳои забон (калима, шаклҳои грамматикии калима ва соҳти синтаксисӣ), коркард ва санчишу озмоиши системаи методии ташаккули саводи пунктуатсионии хонандагон ҳангоми таълими ҳамаи унсурҳои забон таҳқиқи тоза анҷом додааст.

Асосҳои методологӣ ва методҳои илмии тадқиқот. Манбаъҳои тадқиқотро таълимоти фалсафии забон ва тафаккур, ҳуччатҳо ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф, забон ва таълими он, асарҳои забоншиносон, равоншиносон, педагогӣ ва методистон, инчунин Консепсияи мактаби миллӣ, Стандарти давлатии маълумот ва ғайра ташкил додаанд.

Дар ҳалли вазифаҳои гузашташуда аз методҳои тадқиқотии зерин истифода бурда шуд: омӯхтани адабиёти психологӣ, педагогӣ, забоншиносӣ, адабиёти методӣ оид ба мавзӯъ; мушоҳидаи дарсҳои омӯзгорон, хониҷ, гуфттор ва талаффузи хонандагон; сӯҳбат бо омӯзгорон ва хонандагон; таҳлили корҳои хаттии хонандагон; омӯхтани таҷрибаи пешқадам; ташкили гузаронидани пуршишнома, тест; ташкили озмоиши пешакӣ, омӯзишӣ ва муқоисавӣ; таҳлили натиҷа, далелҳо ва пешниҳодҳо.

Марҳилаҳои тадқиқот. Тадқиқот дар се марҳила гузаронида шуд.

Дар марҳилаи аввал (солҳои 2008-2010) - адабиёти илмию методӣ омӯхта шуда, асосҳои назарии мавзӯъ муайян гардидаанд, коркарди дастгоҳи илмӣ - тадқиқотӣ дар ҳамин марҳила сурат гирифт.

Марҳилаи дуюм, ки солҳои 2010-2012-ро дар бар мегирад, ба татбиқи нақшаҳои таълими, барномаҳо, китобҳои дарсӣ, дастурҳои методӣ ва коркарди маводи озмоиши бахшида шуд. Дар асоси маводи озмоиши ва методикаи ташкили он озмоиши пешакӣ гузаронида шуд.

Дар марҳилаи сеюм (солҳои 2013-2015) корҳои озмоишику педагогӣ, санчишу баррасии такрории пешакии тадқиқот ҷамъбаст ва хулосаву тавсияҳои методӣ пешниҳод гардидаанд.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии тадқиқот аз тадқиқотҳои педагогӣ – психологӣ оид ба проблемаи таълими аломатҳои китобати забони тоҷикӣ, коркарди асосҳои илмии такмили маҳорату малакаҳои пунктуатсионии хонандагони тоҷик, тавсияҳои методии асоснок ва дар таҷриба санҷидашудаи таълими аломатҳои китобат иборат мебошад. Маводи пажӯҳиширо дар навиштани китобҳои дарсӣ, барномаҳои таълими, инчунин такмили ихтисоси омӯзгорони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ метавон истифода бурд.

Масъалаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. Таълими аломатҳои китобат дар дарсҳои забони тоҷикӣ бояд дар заминаи интихоби илман асосноки маводи грамматикий ва забонӣ, ҳамчунин ба таври

системанок зимни омӯзиши унсурҳои забон (калима, ҳиссаҳои нутқ, сохту таркиби чумла) сурат гирад.

2. Шарти муҳимми ташаккули саводнокии хонандагон истифодай аломатҳои китобат дар нутқи хаттӣ ва риояи ист, оҳанги талаффуз ҳангоми хониш ва баёни фикр мебошад.

3. Ташаккули маҳорату малакаи омӯзиши аломатҳои китобат бояд дар асоси матн сурат гирад, ки зарурати танзими истифодай васеи матнҳои яклухтро дар раванди таълим дар назар дорад.

4. Барои ташаккули саводнокии пунктуационии хонандагон бояд усули муттасилӣ ва перспективнӣ дар таълими забони тоҷикӣ ба назар гирифта шавад, ҳамчунин мушкилоти системавӣ дар ташаккули маҳорату малакаҳои пунктуационӣ, алоқаи возеҳ ва ниҳонии миёни сарфу наҳв ва пунктуатсия мавҷудбуда ба эътибор гирифта шавад.

Базаи тадқиқот: Муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақамҳои 7, 10 (шаҳри Душанбе), рақамҳои 6, 10 (шаҳри Боҳтар), рақамҳои 3, 5 (ноҳияи Ш. Шоҳин).

Татбиқи натиҷаҳои тадқиқот. Натиҷаҳои тадқиқот ва қисмҳои муҳимми он дар маҷлисҳои кафедраҳои забони адабии муосири тоҷикӣ, забони тоҷикӣ ва усули таълими забону адабиёти ДМТ (солҳои 2008-2018) мунтазам ба муҳокима гузошта мешуданд. Ҳамчунин, мавзӯъҳои алоҳида дар конференсияҳои илмию амалӣ ва илмию назариявии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи ба номи А. Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон баррасӣ гардидаанд. Тавсияҳои асосӣ ва хулосаҳои кори диссертатсионӣ дар 8 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 6 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА Федератсияи Россия ва КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп карда шудаанд.

Эътиборнокии натиҷаҳои тадқиқот ва хулосаҳои асосии дар рисола ба дастомада бо барҳӯрди методологӣ ҳангоми асосноккунии мавқеъҳои назариявӣ, мушоҳидаҳои солҳои тӯлонӣ ва таҷрибай шахсии кори муаллиф дар мактаб, натиҷаҳои кори таҷрибавӣ-озмоишиӣ ва таҳлили корҳои хаттӣ тасвib мегардад.

Соҳтори рисола. Рисола аз муқаддима, се боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат буда, 179 саҳифаи асосиро фаро мегирад. Дар рисола 5 нақша ва 21 ҷадвал ҷой дода шудаанд.

МУҲТАВОИ АСОСИИ РИСОЛА

Дар муқаддима муҳиммият, навоварии илмию аҳамияти назариявӣ ва амалии мавзӯъ асоснок карда шуда, объекту предмет ва мақсаду вазифаҳои тадқиқот муайян гардидаанд. Фарзияҳо, асосҳои методологӣ ва методҳои тадқиқот, аҳамияти назарияи амалии натоҷиҳи тадқиқот пешниҳод ва масъалаҳои асосии диссертатсия ба таври мушахҳас нишон дода шудаанд.

Боби якум – «**Асосҳои назариявии таълими аломатҳои китобат дар мактаб**» аз ҷаҳор фасл иборат аст. Дар фасли аввали «**Вазифа, таъйинот ва аҳаммияти истифодай аломатҳои китобат дар муассисаи таҳсилоти умумӣ**» оид ба аломатҳои китобат, вазифаҳои онҳо дар нутқи хаттию шифоҳӣ, зарурату аҳамияти истифодай аломатҳои китобат, аҳамияти истифодай бомавқеи аломатҳои китобат барои дарки дурусту пурраи мақсади соҳибсухан ва аҳамияту нақши

аломатҳои китобат дар инкишофи нутқи хаттию даҳонии хонандагон маълумот дода шудааст. Тъкид мегардад, ки мақсади асосии МТУ тарбияи шахсияти мактабиён, аз ҷумла инкишоф додани нутқу тафаккури онҳо мебошад. Дар нутқ на танҳо маъно, инчунин ҳиссиёти шахс низ ифода мейбад. Одам чигунагии ҳиссиёти ботинии худро дар зада, ист, интонатсия ифода карда, нигоришҳои хаттӣ ба воситаи аломатҳои китобат ишора мекунад. Аз ин рӯ, онҳоро ба 2 гурӯҳ ҷудо мекунанд:

1. Аломатҳои ҷудо мекунанд: тире, қавсҳо, нохунак;
2. Аломатҳои фарқунанд: нуқта, вергул, нуқтавергул, савол, хитоб, баён ва сенуқта (мулнуқта).

Мақсади асосии омӯзиши аломатҳои китобат, пеш аз ҳама, дар он аст, ки нутқи хонандаро инкишоф диҳад ва савияи донишу саводнокии онҳоро баланд бардорад. Дар қатори омӯзонидани мавзӯи асосии грамматика омӯзгор бояд ба хонандагон дар ҳусуси истифодаи дурусти аломатҳои китобат низ маълумот дода, ба ин васила нутқи хаттӣ ва даҳонии онҳоро инкишоф диҳад. Яъне методика ва кори омӯзгорон оид ба мавридиҳои истифодаи аломатҳои китобат фаъол ва мунтазам аст. Чи дар барномаи таълим ва чи дар китобҳои дарсии синфҳои ибтидой ба аломатҳои китобат ва истифодаи онҳо дар доираи имконият ва дараҷаи фаҳму дарки мактабиёни хурдсол диққати маҳсус дода мешавад. Таълими аломатҳои китобат дар синфҳои V-IX дар робита ба омӯхтани маводи грамматикӣ, ба андешаи мо, бояд бо ду тарз ва системанок сурат гирад. Дар мавриди аввал, хонандагон вобаста ба мавзӯъҳои дастури забон бо даҳ аломати китобат: нуқта, вергул, савол, хитоб, мулнуқта, нуқтавергул, баён, тире, қавс, нохунак шинос шуда, мавқеи истифодаи онҳоро аз ҳуд мекунад. Мавриди дуюм, ба матн ва ё ҷумлаҳои алоҳида вобаста аст. Дар матну мисолҳо қадом аломати китобатие дучор ояд, мавқеъ ва вазифаи онро, албатта, дар вақти тавзех хотиррасон кардан лозим меояд.

То хонандагон ин ду нуктаро ба хубӣ дарк накунанд, аломатҳоро дуруст гузошта наметавонанд. Мисол: аломати нуқта (.) аз ҳама серистеъмол буда, дар мавридиҳои зайл гузошта мешавад:

- а) дар охири ҷумлаҳои хабарӣ. Чунончи: Авазҳоҷа дехқони безамин буд.
- б) дар охири ҷумлаҳои амрие, ки фикр ба тариқи ҳоҳиш, орзу, илтимос баён ёфтааст:

Мебош табиби исавиҳуш,

Аммо на табиби одамиқуш (С. Айнӣ).

- в) ҳангоми ихтисор кардани калимаҳо: саҳ. (саҳифа), ҷ. (чилд), С. Айнӣ (С. Айнӣ).

Аломати савол (?) Гузоштани ин аломат, пеш аз ҳама, дар ду намуди ҷумлаҳо ба назар мерасад: а) дар ҷумлае, ки дар онҳо калимаҳои саволӣ (кӣ?, чӣ?, киҳо?, чиҳо?, кист?, чист?, кӣ буд?, чӣ буд?, киро?, чиро?, чӣ хел?, кадом?, оё, магар, наход?...) меоянд; б) интонатсия, яъне дар ҷумла, ки ягон хел калимаи саволӣ вуҷуд надорад.

Аломати хитоб (!) низ дар мавридиҳои зерин истифода мешавад:

- а) дар охири ҷумлаҳои хитобӣ? (Зиҳӣ ҷаҳонпаҳлавон! (С. Улуғзода);
- б) дар ҷумлаҳои амрий, ки амру фармон бо қатъият, изтироб ва оҳанги хитоб ифода ёбад;

в) чумлаи амрӣ ба тариқи дуои хубу бад ифода ёбад: Хонаат бисӯзад, манғит! (С. Улуғзода).

Дар нутқи хонандагон дар баробари аломатҳои нуқта, вергул, савол, хитоб, аз чумла тире (-), нохунак (" "), қавс (), баён (:) низ дида мешавад, ки ба хонандагон шиносонидани мавқеяту мақсади ба кор бурдани онҳо хеле зарур аст.

Аломати тире (-), пеш аз ҳама, дар чумлаҳо аз рӯйи се вазифа: маънӣ, грамматикӣ ва услубӣ кор фармуда мешавад. Вазифаи грамматикии тире аз ҳамаи ин вазифаҳо зиёдтар ба назар мерасад, истеъмоли он ба гунаи вазифаҳои грамматикӣ тааллук дорад: а) байни таркибҳои мубтадою хабарҳои номӣ; б) пеш ва пас аз калимаҳои хулосакунанда; в) дар нутқи айнан нақлшуда.

Ба ҳамин монанд, тире пас ва пеш аз таркибҳои эзоҳшаванда, ки баёния мешаванд ва пас аз ибораҳои эзоҳшаванда, агар калимаи шарҳидҳанда кӣ ё чӣ будани онро равшан намояд, меояд. Мисол: Одатан, дар он гуна сухбатҳо хизматҳои даруни мөхмонхона – чойкашӣ, дастархонандозӣ ва дигарҳоро ман ва Мирзоабдулвоҳид мекардем (С. Айнӣ). Ман ҳамроҳи тағоии калонам – Курбонниёз ба бозор рафтам (С. Айнӣ).

Дар барномаи таълимии синфи V (10 соат оид ба наҳв ва аломатҳои китобат мебошад) мавзӯъҳои ибора, чумла ва хелҳои он, аломатҳои китобат дар чумлаҳои чидааъзо, мухотаб ва аломатҳои китобат дар он, чумлаҳои мураккаб, нутқи айнан нақлшуда ва муколама пешниҳод шудаанд, ки алоқамандона бо мавзӯъҳо ва аломатҳои китобат омӯзонида мешаванд. Ин мавзӯъҳо дар алоқамандӣ бо аломатҳои китобат дар синфи VIII низ омӯзонида мешаванд, зеро дар таркиби чумлаҳое, ки чунин воҳидҳои забонӣ меоянд, истифодаи аломатҳои китобат ҳатмист.

Аз ин рӯ, хонандагон дар қатори омӯзиши қонуну қоидаҳои забонии ин мавзӯъҳо бояд истифодаи дурусти аломатҳои китобатро дар онҳо донанд, то дар гуфтору дар навишт ба хато роҳ надиҳанд. Муаллимро зарур аст, ки ба воситаи машқҳо мавқеи гузаштани аломатҳои китобатро ҳангоми истифодаи мухотаб ба хонандагон фаҳмонад.

Ҳангоми омӯзиши аъзоҳои истисноии чумла хонандагон ба ҷуз аз ҳосил намудани маълумоти назарӣ, ҳамчунин бо мавқеи истифодаи аломати қавс (), вергул (,) ва тире (-) (дар аъзоҳои истиснӣ) аз наздик шинос мегарданд.

Як гурӯҳ аъзоҳои истисноие, ки барои ифодаи маъноҳои иловагӣ, пуррагии мақсади баён, шарҳу эзоҳи дуюмдараҷа хизмат мекунанд ва бо матни додашуда алоқаи синтаксисӣ надоранд, дар қавс гирифта мешаванд. Мисол: Барои тақдири Ҳудо тақдирчунбон ҳам даркор аст: агар кафшбардорҳои ту мисли ин (ба яке аз кафшбардорон ишора карда) бошанд, Ҳудо бузро ҳам тақдир намекунад (С. Айнӣ).

Хонандагони синфи VIII дар қатори аз худ намудани мавзӯъҳои алоҳида ва истифодаи аломатҳои китобат (нуқта, вергул, савол, тире, хитоб, дунуқта, нуқтавергул) ҳангоми омӯзиши мавзӯи "Нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда" (5 соат ҷудо шудааст) бо аломати нохунак шиносӣ пайдо мекунанд ва маҳорату дониши худро дар бораи истифодаи аломати вергул, тире, савол, хитоб низ инкишоф медиҳанд.

Дар фасли дуюм – «**Принципҳои методии таълими аломатҳои китобат дар мактаб**» таъкид мегардад, ки дар методи назариявии омӯзиши забони тоҷикӣ, баробари принципҳои умумии дидактика ба принципҳои хоси методикаи таълими аломатҳои китобат такя меқунанд.

1. Принципи таҳлили хелҳои гуногуни чумла, инчунин маъноҳои қалима ва алоқаи синтаксиси байни аъзоҳои чумла. Ба ин принцип омӯзиши дарсҳои боби синтаксис дар мактаб алоқаи бевосита дорад.

Барои инкишофи дониши хонандагон ва ба онҳо пурра фаҳмонда додани воҳидҳою қоидаҳои синтаксис аз методу усулҳои гуногун ва воситаҳои аёйӣ ва техникӣ самаранок истифода бояд бурд. Пеш аз ҳама, мисолу машқҳоеро чудо кардан лозим аст, ки ба синну соли хонандагон ва ба қобилияту фаҳмиши онҳо мувоғиқ бошанд ва алоқаи маънӣ ва синтаксиси байни аъзоҳои алоҳидай чумла ба қадри имкон муайян бошад (муносибати замонӣ, маконӣ, сабаб, натиҷа, мақсад, шарт, хилоф ва ғайра). Ин гуна машқу мисолҳо барои омӯзиши дурусти пунктуатсия ва ҳосил намудани малакаи пунктуационӣ дар нутқи ҳаттӣ ва даҳонӣ кӯмак мерасонанд.

2. Принципи инкишофи нутқи шунавоии хонандагон. Забономӯзӣ ба гуфтани шунидан ва хондан вобаста аст. Бинобар он, зарурияти принципи инкишофи нутқи шунавоӣ ҳангоми хониш, риоя кардани интонатсия, зада, ист, оҳангӣ гуфтор (баланд ва пастшавии овоз) барои фикрронӣ ва ифодаи маънӣ ба миён меояд. Нутқи шунавоӣ, пеш аз ҳама, барои фаҳмидану ифода намудани маъно, ҳамчунин дар алоқа бар он баҳри хубтар дарк намудани маънои воҳидҳои синтаксис, қонуну қоидаи пунктуатсия ва омӯзиши забони овозӣ хизмат меқунад. Барои исботи фикр, ки нутқи шунавоӣ омӯзиши синтаксис ва пунктуатсия, ҳамчунин барои инкишофи нутқи шифоҳӣ ва ҳаттигу шунавоии хонандагон ба мисоли зер муроҷиат меқунем:

– Ту байти бисёр медонистайӣ, ман шаҳрамро ба ту додам, – гӯён Гулизор ҳушҳолона ҳандиду бозиро бас карда фаромаданӣ шуд (С. Улуғзода).

Дарсҳои забон ва адабиёт беҳтарин ва афзалтарин роҳ дар беҳбуд баҳшидан ва инкишофи нутқи шифоҳӣ ва ҳаттигу шунавоии хонандагон ба шумор меравад.

3. Принципи ифоданок "хондани" аломатҳои китобат. Дар нутқи шифоҳӣ риоя кардан ба аломатҳои китобат ва тарзи ҷойгузинии онҳо ба мо имконият медиҳад, ки ифоданок талафғуз намоем, мазмuni чумла ва матнро дуруст фаҳмем. Дониши пунктуационӣ на танҳо нутқронӣ ва фикрронии моро инкишофт медиҳад, ҳамчунин дар нутқи ҳаттӣ ва хондани матн ҷиҳати дурусту беҳато навиштан барои хонандагон воситаи хубе ҳоҳад буд. Аз ин рӯ, барои инкишофи ифоданок "хондани" аломатҳои китобат барои хонандагон машқҳои мувоғиқ ҷудо намудан лозим меояд, ки ин беҳтарин роҳест, ки метавон хонандагонро барои фаҳмо хондану дуруст риоя намудани аломатҳои китобат равона соҳт.

Дар фасли сеюм «**Мавқеи таълими аломатҳои китобат дар барнома, китобҳои дарсӣ ва корҳои илмию методӣ**» мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Возех аст, ки барнома ҳучҷатест, ки ҳаҷм, дониш, пайдарпайӣ ва мазмuni корҳои амалию назариявии омӯзгорро нишон медиҳад ва он дар дасти омӯзгор ба сифати раҳнамое мебошад, ки кори таълиму тарбияро ба низом медарорад.

Ба масъалаи омӯзиши аломатҳои китобат дар барномаи забони тоҷикӣ (2002) аҳамияти ҷиддӣ дода шуда, қариб дар ҳар як мавзӯъ, ҷо-ҷо нишон додани нақши аломатҳои китобат мушоҳида мешавад. Аз ин ҷо бармеояд, ки ин барнома аз бисёр ҷиҳат аз барномаҳои пешин, фарқи ҷиддие дорад. Ба қавли профессор С. Шербоев: "Дар солҳои охир ҳам гоҳ-гоҳ роҳ ёфтани нуқсонҳо" дар барнома ҷой дошта бошад ҳам, ба ҳар ҳол ин камбудиҳо дар нашри мазкур хеле рафъ ёфтаанд. Китоби дарсӣ мувофиқи барнома навишта шуда, ба таври илмӣ, амиқ, муҳтасар ба шакли мунтазам ифода кардани ҳамаи маводи таълимро таъмин менамояд.

Омӯзгорро лозим аст, ки дар ҳар дарс ба хонандагон вобаста ба мисолу машқҳои додашуда (новобаста аз талаботи машқ) ва оид ба аломатҳои истифодашуда маълумот дихад, ҷунки доир ба аломатҳои китобат мавзӯъҳои алоҳида дода нашудааст. Масалан, дар синфи X-XI бештар хонандагон ба матнҳо сару кор мегиранд. Аз ин рӯ, аҳамият додани омӯзгор ба истифодай дурусту бамавқеи аломатҳои китобат аз ҷониби хонандагон шарт ва зарур мебошад.

Аз ҷадвали пешниҳодшудаи зер маълум мешавад, ки аз 1784 машқу супоришиҳои китобҳои дарсии забони тоҷикӣ барои синфҳои V-IX ҳамагӣ дар 150 машқ мавриди истифодай аломатҳои китобат таъқид ёфтааст, ки ин кори системаноки хонандагонро таъмин карда наметавонад.

Китобҳои дарсӣ Машқҳо	СИНФҲО						
	5	6	7	8	9	10	ҳамагӣ
Ҷамъи умумии машқҳо	651	170	244	228	237	254	1784
Ҷамъи машқҳо доир ба аломатҳои китобат	50	5	12	33	7	43	150
Ҷамъи машқҳои умумӣ оид ба аломатҳои китобат	22	5	7	11	4	-	49
Нуқта (.)	3	-	-	-	-	1	4
Вергул (,)	5	-	3	12	2	19	41
Савол (?)	6	-	-	1	1	2	10
Хитоб (!)	2	-	-	-	-	-	2

Мулнуқта (...)	-	-	-	-	-	-	-
Нұқта вергүл (;)	-	-	-	2	-	-	2
Нохунак («-»)	3	-	-	1	-	12	16
Баён (:)	-	-	-	3	-	-	3
Тире (-)	7	-	2	2	-	4	15
Қавс((-))	2	-	-	1	-	4	7

Дар хар дарси забони модарī ва адабиёт, новобаста ба он ки мавзūе оид ба пунктутасия қайд шудааст ё не, таъйиноти аломати китобат ва вазифаҳои он мунтазам таъкид меёфт ва ҳатман ба тарзи дигар муқоиса карда мешуд.

Мутаассифона, ин таъкиду ишораҳо дар машқу супоришҳои китобҳои дарсии забони тоҷикӣ ба таври пурраю ҳамаҷониба ифода ва давоми мантиқии ҳудро наёфтаанд. Дар давоми солҳои 2010-2013 мо аз 630 нафар ҳонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳрҳои Душанбе, Қўргонтеппа (ҳоло Боҳтар), ноҳияҳои Восеъ ва Ш. Шоҳин корҳои ҳаттии гуногун гирифтем. Санчиш нишон дод, ки микдори зиёди ҳатоҳои содирнамудаи ҳонандагон нагузоштан ва ё бемавқеъ гузоштани аломатҳои китобат мебошад. Аз 124 талабаи синфи X пурсида шуд, ки қадом аломатҳои китобатро медонанд. Ҳамагӣ 18 нафар нұқта, вергүл ва аломати саволро номбар карданд. Дар ҳусуси аломатҳои китобатии хитоб, баён, сенуқта ва тире тасаввуроти ҳонандагон суст мебошад.

Ҳонандагон дар нутқи ҳаттӣ ба ҳатоҳои зиёде роҳ медиҳанд, ҳангоми бо талаффуз ҳондани онҳо риоя накардани аломатҳои китобат мушоҳида мешавад. Мо ин сабабҳоро, пеш аз ҳама, дар машқу китобҳои дарсӣ, набудани дастурҳои методӣ ва рисолаҳои мукаммали тадқиқотӣ мебинем. Дар давоми ҳаштод соли истифодаи аломатҳои китобат дар забони тоҷикӣ қатъи назар аз муҳиммии масъала ба ҷуз мақолаҳои А. Эшонҷонов китобчаҳои Х. Ҳусейнов "Пунктуатсияи забони адабии ҳозираи тоҷик" (Д., 1977), Ш. Каримов, У. Обидов "Аломатҳои китобат дар забони тоҷикӣ", (Д., 2002), Т. Шокиров «Аломатҳои китобати забони тоҷикӣ». (Х., 2014) ва баъзе мақолаҳо дар мавриди методикаи таълими он то имрӯз тадқиқоти дигаре ба ҷашм намерасад. Аз ин рӯ, бисёр омӯзгорон дар вақти таълими ин аломатҳо ва шинос намудани онҳо ба ҳонандагон, асосан, аз тадқиқотҳо ва асарҳои методии муаллифони рус истифода мебаранд.

Дар фасли чорум – «**Метод, тарз ва воситаҳои таълими аломатҳои китобат**» оид ба истифода ва самаранокии методу тарз ва воситаҳои омӯзиши аломатҳои китобат дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ маълумот дода шуда, натиҷаҳои озмоиш дар муассисаҳои таҷрибайӣ пешниҳод гардидааст.

Методҳои омӯзиш, пеш аз ҳама, ба се мақсад: дониши назариявӣ додан, инкишофи донишу малака ва тарбия равона карда мешаванд. Ягонагии омӯзиши назариявӣ, инкишоф додани дониш ва тарбия принсипҳои асосӣ дар ҷараёни таълим дар мактабҳо ба шумор мераванд.

Мақсади методии омӯзиши дониши назариявӣ, пеш аз ҳама, ҷиддӣ омӯхтани маводи барномаи таълимӣ мебошад. Як қатор методҳои омӯзиш дар

адабиёти методӣ пешниҳод шудаанд, ки барои омӯхтану вусъати дониши хонандагон кӯмаки калоне мерасонанд. М. Курбонов таълими грамматикаро ба ду метод – методи баёни мавзӯъ ва сухбат чудо кардааст: "Методи баёни мавзӯъ, дар таълими мавзӯъҳое истифода мешавад, ки хонандагон пеш аз ин онро наомӯхтаанд ва доир ба хусусиятҳои грамматикий ва лексикии онҳо тасаввурот надоранд....Методҳои сухбат дар омӯзиши мавзӯъҳои грамматикие ба кор бурда мешаванд, ки хонандагон онҳоро пеш аз ин омӯхтаанд ва доир ба онҳо каму беш тасаввурот доранд".

Ба андешаи мо, таълими дастури забонро набояд дар доираи ду метод маҳдуд кард. Дар таълими забони модарӣ методҳои гуногун истифода бурда мешаванд. Аз ҷумла, метавонем методҳои тавзех (фаҳмондан), баёни омӯзгор (ахборотӣ), сухбат, мушоҳида, муқоиса, кори мустақилона, кор бо китоб, методҳои проблемавӣ ва ҷустуҷӯй-тадқиқотиро номбар намоем. Дар ҳар маврид фаъолияти хонандагон бо роҳбарӣ ва назорати омӯзгор бо ду роҳ индуктивӣ (аз таҳлили факту далел ҷамъбасти хулоса баровардан ё аз ҷузъ ба кул) ва бо роҳи дедуктивӣ (аз умумӣ ба хусусӣ ё аз кул ба ҷузъ).

Таҷриба ва озмоиши мо нишон дод, ки хонандагон дар як вақт аломатҳои китобат ва мавқеи истифодаи онҳоро фаҳмида наметавонанд. Барои дарки пурраи ин масъала, яъне аломатҳои китобат ва мавқеи истифодаи онҳо мисолҳои зиёде оварда, таҳлил намудан лозим аст ва баъдан моҳияти истифодаи онҳоро ба хонандагон фаҳмондан зарур аст. Бе таҳлилу муқоиса намудан дар ҷумла, вазифаи истифодаи аломатҳои китобат ва моҳияти истифодаи онҳоро фаҳмидан душвор аст. Барои ба ин мақсад ноил шудан усуљҳои таҳлил, мушоҳида, муқоиса, тарҳсозӣ (накшасозӣ) ва ҷамъбасткуниро истифода намудан аз фоида ҳолӣ нест. Дар натиҷаи истифодаи ин методҳо хонандагон қобилияти фикр кардан, асоснок намудан ва ба қароре омаданро пайдо мекунанд. Барои бедор намудани фикри хонандагон машқҳои системанок гузаронидан лозим аст, ки ин дар барномаи нашри охири забони тоҷикӣ таъкид ёфтааст. Вале ин ишораи барнома на дар ҳама китобҳои дарсӣ мавқеи муайян ва устувор пайдо кардааст.

Мушоҳида яке аз методҳои босамар дар таълими фан ва мавзӯъҳои муҳталиф маҳсуб мешавад. Методи мушоҳида дар таддиси ҳодисаҳои забонӣ барои омӯзиши масъалаҳои назариявии забон, инкишоф додан ва роҳҳои дурусти омӯзиш хизмат мекунад. Ин метод чи дар синфҳои ибтидой ва чи дар синфҳои болӣ истифода бурда мешавад.

Методи муқоиса ҳамчун фаъолияти мантиқӣ барои бошуурона омӯхтани дастури забон ва, аз ҷумла, аломатҳои китобат аҳамияти калон дорад. Дар ин маврид омӯзгор машқу мисолҳоро дар ду шакл пешниҳод менамояд: асл ва бо тағиирот. Масалан, муқоиса кунед: М, О, Д, А, Р ва МОДАР; 3, 5, 5, ва 355 . Дар мавриди якум, ки байни ҳарфҳо аломати вергул гузошта шудааст, хонандагон овози ҳар як ҳарфро алоҳида- алоҳида меҳонанд (М, О, Д, А, Р.). Дар мавриди дуюм, ки байни ҳарфҳо ҳеч гуна аломат нест, хонандагон якбора калимаи "МОДАР"-ро меҳонанд. Рақамҳои арифметикӣ низ ҳамчунин.

Методи таҳлили забонӣ аз усулу метод бой мебошад. Яке аз онҳо таҳлили пунктуационии матн (ҷумла) ба шумор меравад, ки бо ёрии он хонандагон аз моҳияти аломатҳои китобат (ҷудо намудани ҷумла ба қисмҳо) ва истифодаи

бамавқеи онҳо воқиф мешаванд. Хонандагон мефаҳманд, ки аломатҳои китобат на танҳо барои чудо кардани калимаҳо, ибораҳову чумлаҳо, инчунин, барои чудо намудани маъни синтаксисии чумла ва матн ҳам хизмат мерасонанд. Таҳлили пунктуатсионӣ ба хонандагон барои дарк намудани маънову оҳанги матн, алоқаи байни чумлаҳо, қисматҳои чумлаҳо, ибораҳои доҳили чумла ва услуби баёни он ёрӣ мерасонад.

Методи тарҳсозӣ ё нақша. Дар таълими забони тоҷикӣ ба ин метод омӯзгорон кам аҳамият медиҳанд. Методи тарҳсозӣ бо методи таҳлили забонӣ ва воситаҳои таълим алоқаи чудонашаванда дошта, инчунин дорои усулҳои гуногун мебошад. Пеш аз ҳама, ҳаминро бояд қайд намуд, ки мувофиқати тарҳи ягонаи синтаксисӣ ва қоидаҳои пунктуатсионӣ барои бехато навиштани корҳои хаттӣ имконияти васеъ медиҳад, инчунин малакаи фикррониро инкишоф медиҳад.

Таҷрибаҳои мактабҳои миёна нишон медиҳанд, ки бештари хатоҳое, ки хонандагон дар навишт содир мекунанд, надонистани аломатҳои китобат ва ҷойи истифодаи онҳо мебошад. Бинобар ин, бисёр хуб ва басо мувофиқ мешуд, ки методи тарҳсозиро дар ин мавзӯъ васеъ истифода менамуданд ва онро хонандагон мушоҳида карда, оид ба мавқеъ ва моҳияти истифодаи аломатҳои китобатӣ маълумоти васеъ ва мустаҳкам мегирифтанд.

Боби II – «Аспектҳои методии кор бо аломатҳои китобат ҳангоми омӯзиши мавзӯъҳои алоҳидай чумлаҳои сода» аз се фасл иборат аст.

Фасли якум – **«Таълими аломатҳои китобатие, ки дар охири чумла меоянд»** фарогири масоили марбут ба мақсаду мавридиҳои истифодаи се аломат: нуқта, савол, хитоб ва методу усулҳои босамари таълими онҳост. Маълум аст, ки нуқта серистеъмолтарин аломати китобат буда, дар мувофиқат бо мазмуни чумла дар охири он гузошта мешавад. Баъзе омӯзгорон танҳо аломати нуқтаро ба маъни "ист" истифода мебаранд, ки ин нодуруст аст, чунки ифодаи ист на танҳо ба нуқта, ҳамчунин ба аломатҳои дигари китобат низ хос аст. Нуқта яке аз он аломатҳо мебошад.

Аз натиҷаи таҷриба маълум шуд, ки дониш, маҳорат ва малакаҳои хонандагон дар синфи мукаррарӣ ба ҷойи афзудан коҳидааст: аз 13 ба 11 фаромадааст, Дар сурате ки дониш, маҳорат ва малакаҳои хонандагони синфи озмоиши на танҳо чун пештара боқӣ мондааст, балки афзуда аз 21 ба 23 расидааст. Ин бори дигар собит менамояд, ки кори шинос намудани хонандагон бо аломати нуқта кори лаҳзагӣ ё мавсими, яъне танҳо дар вақти омӯхтани мавзӯи муайян набуда, кори системанок дар ҳар дарс аст.

Аломати савол ҳам аз чумлаи аломатҳои китобати серистеъмол буда, чумлаҳои саволӣ бо интонатсия (оҳанг)-и маҳсуси саволӣ талафғуз карда мешаванд. Чумлаҳои саволӣ дар таркиби худ воситаҳои маҳсусе доранд, ки инҳо воҳидҳои лексикиву грамматикӣ (пурсиҷонишинҳо), воҳидҳои лексикӣ (ҳиссаҷаҳо) ва интонатсияи маҳсуси саволӣ (бе иштироки воҳидҳои лексикиву грамматикӣ ва воҳидҳои лексикӣ) мебошанд.

Омӯзгор ба хонандагон бояд фаҳмонад, ки дар чумлаҳои саволие, ки пурсиҷонишинҳо ва ҳиссаҷаҳои саволӣ иштирок менамоянд ва ҳатмӣ ҷавоб талаб мекунанд, зада ба ҷавоби ҷонишинҳо ва ҳиссаҷаҳои саволӣ меафтад. Ҳамин тавр, тавассути ин мисолҳо омӯзгор бояд ба хонандагон таъкид намояд,

ки аломати савол дар охири чумлахое истифода мешавад, ки онҳо оҳанг (интонатсия)-и пурсиш доранд.

Аломати хитоб. Аломати хитоб дар охири чумлаҳо омада, барои ифодаи ҳама гуна ҳиссиёти инсон хизмат мекунад. Ин аломат пас аз чумлахое, ки муроҷиат ё даъват, маъноҳои тааҷҷуб, фармон, ҳоҳиш, ҳурсандӣ, ҳашм, ғазаб, истеҳзо, кинояни талҳ задан, тасдиқу инкорро бо қатъият мефаҳмонанд, истифода мешавад.

Омӯзиши аломати хитоб дар боби "Морфология" дар мавзӯъҳои "Нидо", "Хелҳои нидо", "Ҳиссачаҳо", "Ҳелҳои ҳиссача"; дар боби "Синтаксис" дар мавзӯъҳои "Чумлаҳои нопурра", "Мухотаб", "Нутқи айнан нақлшуда", "Муколама" бояд аз назари омӯзгор дур намонад, то ки хонандагон дар омӯзиши пайдарпай ин масъаларо пурра аз худ намоянд.

Таълими эксперименталии мавзӯи чумлаи хитобӣ дар синфи V ва VII самараи хуб дод.

Фасли дуюм – **«Таълими аломатҳои китобате, ки дар таркиби чумлаҳо меоянд»** фарогири маълумот оид ба тарзу усулҳои муассири таълими ин гурӯҳи аломатҳои китобат мебошад. Қоидai пунктуатсия, пеш аз ҳама, чудо намудани қалимаву таркибҳоро дар доҳили чумла ва ҷудо намудани чумлаҳоро дар матн ба назар мегирад. Вобаста ба интонатсия (оҳанг)-и гуфтор дар таркиби чумла аломатҳои муайянни китобат, аз қабили вергул, нуқтавергул, тире, баён, мулнукта ва ноҳунак корбаст мешаванд. Албатта, ҳар яке аз ин аломатҳо вазифаҳои хос дошта, мавридҳои муайянни корбаст доранд. Мувофиқи барнома таълими боби "Синтаксис ва аломатҳои китобат" дар ду давра ба назар гирифта шудааст: дар синфи VIII – синтаксиси чумлаҳои сода ва дар синфи IX – синтаксиси чумлаҳои мураккаб. Ҳангоми таълими "Синтаксис" хонандагон дар қатори шиносой аз қонуну қоидаҳои истеъмоли ин аломатҳо дар натиҷаи ҳалли машқҳо ва корҳои мустақилона он қоидаҳоро амалан татбиқ менамоянд.

Аввалин маълумоте, ки хонандагони синфи V дар бораи аломати тире ҳосил мекунанд, ҳангоми омӯзиши сараъзоҳои чумла: мубтадо ва хабар мебошад. Онҳо мефаҳмонанд, ки хабар метавонад бо феъл ва ҳиссаҳои номии нутқ ифода мейбад. Дикқати онҳоро ба он ҷалб намудан лозим аст, агар хабар бо ҳиссаҳои нутқ: исм, сифат, шумора, ҷонишин, масдар, сифати феълӣ ва бандакҳои хабарӣ ифода ёфта, феъли ёвар ё бандаки хабарӣ истифода нашавад, дар нутқи даҳонӣ ист (пауза) ва дар нутқи хаттӣ тире гузошта мешавад.

Аз ин рӯ, хонандагон ҳанӯз дар синфи V бояд қоидаи истеъмоли тиреро аз худ кунанд, донанд, ки дар қадом ҳолат дар байни сараъзоҳо тире гузошта мешавад ва ин қоидаҳоро бояд қатъӣ риоя намоянд.

Дар синфи озмоиши қатъи назар аз мавзӯи нахв дар робита ба матнҳо ва машқу мисолҳо ба ин паҳлуи масъала бештар диққат дода шуд. Озмоиш нишон дод, ки овардани чумлаҳо дар шакли муқоиса (бо бандаки хабарӣ ё феъли ёвар ва бе онҳо) хеле муфид мебошад.

Ба мақсади он ки хонандагон дар бораи истеъмоли тире байни мубтадо ва хабар маълумот гиранд, аз ин чумлаҳо феълҳои ёридиҳандай "ҳаст", "буд" ва "мебошад" партофта мешаванд ва чумлаҳо дар чунин шакл пешниҳод мешаванд: Мадрасаи Калобод – яке аз мадрасаҳои хеле калон ва хеле қадимиҳи шаҳри Бухоро (А. Деҳотӣ). Мурдан осон – зиндагӣ кардан мушкил

Ман – омӯзгор. Ӯ – ронанда. Мирзо Турсунзода – шоир.

Зикр мегардад, ки аломати тире дар мавридҳои гуногун ба кор бурда шуда, он аслан се вазифа дорад: маънӣ, грамматикий ва услубӣ. Роҳу усулҳои таълим ва таъсири онҳо ба сатҳи саводнокии хонандагон пешниҳод мегардад. Аз таҷриба маълум гардид, ки бисёриҳо аломати тире (–)-ро аз аломати дефис (нимтире), ки аломати имлоӣ мебошад, фарқ намекунанд. Барои он ки хонандагон тиреро аз нимтире фарқ қунанд, мо аз тарзу воситаҳои гуногун истифода намуда, аввал ин сабабҳои фарқ накардан ин ду аломатро муайян намудем.

Яқум, маълум шуд, ки хонандагон аломати тире ва нимтире як аломат меҳисобанд ва "тире" ном мебаранд.

Дуюм, хонандагон аслан намедонанд, ки тире дар таркиби ҷумла ва дар мавзӯъҳо, ки ҳатмӣ аломати тиреро талаб мекунанд, аммо нимтире бошад, маъмулан дар қалимаҳои такрор меояд.

Сеюм, барои хонандагон аслан равшан нест, ки тире аломати пунктуацисонӣ мебошад, аммо дефис барои дуруст навиштани қалимаҳо (имло) хизмат мерасонад. Хонандагон аломати дефис(-)-ро аз аломати тире (–) бо роҳи таҳлили мисолҳои муқоисавӣ бояд фарқ қунанд.

Фасли 3. Истифодаи аломатҳои китобат ҳангоми омӯзиши мухотаб ва воҳидҳои туфайлий. Мухотаб аз аъзои дигари ҷумла, маъмулан, бо аломати вергул ва ё аломати хитоб чудо карда мешавад. Таҳлили оморӣ нишон дод, аломати вергул нисбат ба аломатҳои дигар чи дар асарҳои бадеӣ ва чи илмӣ аз ҳама зиёдтар истифода мешавад. Аз ин рӯ, таълими он ҳанӯз аз синфҳои ибтидой ҷиддӣ таъкид ёфтааст.

Ҷараёни дарсҳои озмоишӣ нишон дод, ки хонандагон аксаран мухотабро бо тезӣ ёфта наметавонанд. Аз ин рӯ, мо роҳи муқоисаро пеш гирифтем. Омӯзгор бояд барои таҳлил мисолҳои мувоғиқ пешкаш намояд, аз омӯзиши натиҷагирии озмоишҳо таъкид мешавад, ки ҳангоми тадрис, инчунин ба тарзи талафузи қалима ё ибораи мухотабшуда аҳамияти ҷиддӣ бояд дод. Дар баробари ин, омӯзгорро зарур аст, ки бо воситаи навъҳои гуногуни аёният: машқу супориш, ҷадвалҳо, нақша, матнҳо ба таври мушаххас роҷеъ ба ин мавзӯъ ва мавридҳои истифодаи аломатҳои китобат, баҳоса, вергул ва хитоб фаҳмиши грамматикии мактаббачаро ғанӣ гардонда, аз тарзу усулҳои мушоҳида, муқоиса ва таҳлили матнҳо бештар истифода намояд.

Донистани пунктуацисия ҳангоми омӯзиши қалима ва ибораҳои туфайлий аҳамияти қалон дорад. Ба ин мазмун А. Ф. Ломизов дуруст қайд кардааст: "Фаҳмиши дурусти аломатҳои китобат дар таркиби қалимаҳои туфайлий ва ҷумлаҳои туфайлий барои бехато ва ифоданок ҳондани хонандагон шароити мусоид фароҳам меорад". Пеш аз омӯзандани қалима ва ибораҳои туфайлий омӯзгорро лозим аст, ки такроран дар ҳусуси ҷумлаи сода, навъи он ва алоқаи қалима дар ҷумла маълумот диҳад. Таҷриба нишон медиҳад, ки хонандагон дар навиштани қалима, ибора ва ибораҳои туфайлий ба хато роҳ медиҳанд. Ин, пеш аз ҳама, аз рӯйи надонистани қалимаҳои туфайлий ва фарқ карда натавонистани қалимаҳои туфайлий аз аъзоҳои баробархуқуқи ҷумла мебошад. Хонандагон бо ин мавзӯъ ҳангоми омӯзиши боби "Синтаксис" дар синфи VIII шинос мешаванд. То ин вақт онҳо оид ба қалимаҳои туфайлий маълумот нагирифтаанд,

зоро танҳо дар синфи VIII ҳангоми омӯзиши ин мавзӯй бо истеъмоли аломатҳои пунктуатсионӣ шинос мегарданд. Барои истифодаи дурусти аломатҳои китобат ҳангоми омӯзиши мавзӯи номбурда баъзе норасоихо дар омӯзиш ба назар мерасанд. Пеш аз ҳама, омӯзгор ҳангоми мустаҳкам намудани мавзӯй (бо ёрии машқҳо ё тавассути ифоданок хондани мавзӯй ё ба воситай навиштани худи хонандагон ва монанди инҳо) ва истифодаи пунктуатсия дар он бояд ба маъни асосии аъзои туфайли аҳамият дихад ва хонандагонро маҷбур созад, ки маъноҳои гуногуни онро такрор ба такрор гӯянд ва сабаби гузоштани аломати пунктуатсиониро шарҳ дижанд.

Хонандагонро таъкид бояд кард, ки "ҳангоми баландтар талаффуз гардидан калимаи туфайлий, задаи мантиқӣ дар ҳамон калима дар ду маврид истифода мешавад. Мисол: 1. Ӯ афсӯс меҳӯрд. 2. Афсӯс, ба додам нарасиданд. Чунон ки мебинем, дар ҷумлаи аввал калимаи **афсӯс** аъзои ҷумла бошад, дар ҷумлаи дуюм воҳиди туфайлий аст. Бо роҳи муқоиса омӯзгор бояд ба хонандагон фаҳмонад, ки калимаро метавон дар ҷумлаҳо дар ҷандин ҷой истифода бурд.

Ҳамчунин, ба хонандагон мефаҳмонад, ки аъзои туфайлий аз рӯйи соҳт ва таркиб гуногун мешаванд. Ҷумлаҳои вомехӯранд, ки воҳидҳои туфайлий дар онҳо аз як калима иборат мебошанд. Чунончи хушбахтона, табиӣ, хайрият, мутаассифона, инак, пас, хулоса, баръакс, мумкин, аввалин, сониян, афсӯс ва монанди инҳо. Дар мавриҷҳои дигар, аъзоҳои туфайлий, аз калимаи маънодор ва ҳиссаҳои ёридиҳанда (пешоянд) иборатанд (ба назарам, ба фикрам, аз афташ, дар воқеъ, дар ҳақиқат, бе шакку шубҳа ва гайраҳо), ки инҳоро таркибҳои туфайлий меноманд. Сеюм, ибораҳои туфайлий (аз қабили ин, аз афти кор, аз рӯйи маълумоти шумо, рости гап, ба болои ин, ба фикри падарам ва амсоли инҳо). Ҷаҳорум, ҷумлаҳои туфайлий аз қабили мумкин аст, чунон ки равшан аст ва гайра.

Мушоҳида нишон дод, ки агар хонандагон дар ҷараёни тадриси ин мавзӯй яке аз маъноҳои калимаҳои туфайлиро сарфаҳм нараванд, онҳо, ҳамчунин, мавриҷҳои истифодаи аломатҳои китобатро фаҳмида наметавонанд.

Боби III. – **«Таълими истифодаи аломатҳои китобат ҳангоми омӯзиши нутқи айнан нақлшуда ва ҷумлаҳои мураккаб»** аз ду фасл иборат аст.

Фасли 1. **Истифодаи аломатҳои китобат ҳангоми омӯзиши нутқи айнан нақлшуда.** Дар барномаи таълимӣ ин мавзӯй дар ду синф (синфи V ва VI) ба назар гирифта шудааст. Дар синфи V омӯзиши ин мавзӯй нисбатан маҳдуд аст. Хонандагони синфи V танҳо бо баъзе қоидаҳои истеъмоли аломатҳои китобатӣ дар нутқи айнан нақлшуда шинос мешаванд. Хонандагон ҳангоми иҷрои супоришҳо оид ба нутқи айнан нақлшудае, ки баъди он сухани муаллиф меояд, ба хато роҳ медиҳанд. Маълум аст, агар сухани муаллиф пас аз нутқи айнан нақлшуда ояд, дар се ҷой гузоштани аломатҳои китобатӣ лозим аст. Якум - агар нутқи айнан нақлшуда ҳикоягӣ бошад, пеш аз сухани муаллиф баъд аз нутқи айнан нақлшуда аломати вергул ва тире гузошта мешавад. Дуюм - агар нутқи айнан нақлшуда саволӣ бошад, аломати савол ва тире гузошта мешавад. Сеюм - агар нутқи айнан нақлшуда хитобӣ бошад, аломати хитоб ва тире гузошта мешавад.

Хонандагон бояд пурра дар хотир нигоҳ доранд, ки агар нутқи айнан нақлшуда баъд аз сухани муаллиф ояд, пеш аз он ду нуқта (аломати баён) гузошта мешавад. Ҳамчунин, алматҳои сенуқта, савол ва хитоб дар дохили нохунак меоянд, бо ҳамин восита омӯзгор ба хонандагон таъкид менамояд. Дар чудо кардани худуди нутқҳо алматҳои китобат вазифаи муҳимро ба уҳда доранд. Ба хонандагон бояд фахмонд, ки сухани муаллиф на танҳо дар аввал ё пас аз нутқи айнан нақлшуда меояд, ҳамчунин дар дохили нутқи айнан нақлшуда низ омада метавонад. Аз ин рӯ, барои чудо намудани худуди байни онҳо алматҳои китобат аҳамияти калон доранд. Барои тасдики фикр омӯзгор чумлаҳоеро интихоб менамояд, ки сухани муаллиф дар байни нутқи айнан нақлшуда ояд ва нутқи айнан нақлшуда ҳикоягӣ, саволӣ ва хитобӣ бошад.

Аломати нохунак низ ба омӯзиши ин мавзӯъ пурра вобаста аст, чун омӯзиши алмати нохунак, асосан, ҳангоми таълими нутқи айнан нақлшуда ба назар мерасад. Аз ин рӯ, ҳангоми таълими нутқи айнан нақлшуда омӯзгорро лозим аст, ки ба хонандагон дар бораи вазифаи нохунак сухан ронад ва хонандагон бояд донанд, ки нохунак ҷуз аз вазифаҳои дар боло зикршуда ду вазифаи дигар ҳам дорад:

1. Барои чудо кардани калимаю ибораҳое, ки ба маъноҳои маҷозию киноямез кор фармуда шудаанд: Вай маҷлисро "душмани вақт" мешумурду театрро "намоиши луҳтакҳои зинда" (С. Айнӣ).

2. Номи муассисаҳо, идора ё корхонаҳо, колхозу совхозҳо, китобҳо, маҳаллаю рӯзномаҳо дар нохунак гирифта мешаванд: Бинобар ҳамин, ҳам таҳсили синфи дуюми мо бо хондани китоби "Таҳзиб-ус-сибён" оғоз шуд (С. Айнӣ). Машинаи "ёрмандии таъчили" омада, онҳоро бурд (С. Айнӣ).

Таҷриба нишон дод, ки ҳангоми таълими мавзӯи нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда хонандагон дар навишт ва дар нутқи шифоҳӣ хатоҳои зиёди грамматикий содир менамоянд. Омӯзгор ҳангоми таълими нутқи айнан нақлшуда, калимаву чумлаҳои иқтибосӣ ва муколама бояд чунин амалҳоро ба назар гирад ва хонандагонро лозим аст, ки ба талабот ҷавоб диханд:

1. Дар бораи нутқи айнан нақлшуда дониши назариявӣ дошта бошанд.

2. Аломатҳои китобатиро дар нутқи айнан нақлшуда, ки пеш ва ё пас аз сухани муаллиф меоянд, дуруст гузошта тавонанд.

3. Истеъмоли намудҳои алматҳои китобатиро ҳангоми дар байн ва ҷойи буридашудаи нутқи айнан нақлшуда омадани сухани муаллиф донанд.

4. Нутқи айнан нақлшударо аз иқтибосҳо фарқ карда тавонанд.

5. Истифодаи дурусти аломатҳои пунктуациониро дар иқтибосҳо фахманд.

6. Аломатҳои китобатиро, ки дар муколама истифода мешаванд, ҳангоми навишт гузошта тавонанд.

Фасли 2. Истифодаи аломатҳои китобат ҳангоми омӯзиши чумлаҳои мураккаб. Дар ин баҳш истифодаи аломатҳои ист дар таркиби чумлаҳои мураккаб мавриди таҳлилу тасвир қарор гирифта, он аз ду қисмат иборат мебошад.

А. Тадриси аломатҳои ист дар таркиби чумлаҳои мураккаби пайваст. Дар таркиби чумлаҳои мураккаби пайваст корбурди се аломати ист; вергул (,), нуқтавергул (;) ва тире (–) ба назар мерасад, ки аз инҳо ду аломати охир нисбат

ба аломати аввал камистеъмол мебошанд. Чи тавре ки дар асарҳои методии муҳаққиқони рус қайд шудааст, "Қоидай асосии чумлаи содаи таркиби чумлаи мураккаби пайваст, ин аз ҳамдигар чудо кардани онҳо тавассути аломати вергул мебошад, ки маҳз фаҳмондани он ба хонандагон аз ҷониби омӯзгор зарур аст".

Ҳангоми омӯзиши ин мавзӯъ мушкилии кор дар он аст, ки хонандагон фарқ дар байни чумлаҳои сода, ки аъзоҳои чида тавассути пайванҷакҳои ва, -у (-ю), аммо, vale, лекин (ва монанди инҳо) пайваст мешаванд ва ҳамин пайванҷакҳо боз дар таркиби чумлаҳои пайваст вомехӯранд, гузашта наметавонанд. Чунин навъи кор, ки ба воситаи методҳои муқоисавӣ гузаронида мешавад, фаҳмиши хонандагонро ба қоидаҳои пунктуатсионӣ боз ҳам мустаҳкамтар намуда, бо кори таълим сабуқӣ меорад.

Масъалаи дигаре, ки бевосита ба он таваҷҷуҳ намудани омӯзгор зарур аст, ин мавридиҳои истифодаи аломати тире (-) дар таркиби чумлаҳои мураккаби пайваст мебошад. Натиҷаи тағтиши иншо ва намудҳои дигари корҳои хаттӣ нишон дод, ки хонандагони синфҳои болой баъзан ба ҳатоҳои пунктуатсионӣ роҳ медиҳанд, ҳарчанд ки онҳо роҷеъ ба ин масъала ба қадри зарурат маълумот доранд. Аввалан, ин ҳатоҳо дар он ҳолат содир мешаванд, ки хонандагон ба мазмуни чумла ва соҳтори он дуруст аҳамият намедиҳанд. Баъдан, онҳо қисмҳои чумлаи таркиби чумлаҳои мураккаби пайвастро дуруст муайян карда наметавонанд, ки асосан, тавассути пайванҷакҳои пайвасткунанда ва ҷудоӣ алоқаманд шудаанд. Дар таркиби чумлаҳои мураккаби пайваст истифода кардани аломати нуқтавергул низ ба мушоҳида мерасад.

Б. Тадриси аломатҳои китобат дар таркиби чумлаҳои мураккаби тобеъ. Дар таркиби чумлаҳои мураккаби тобеъ, асосан, истифодаи панҷ аломати китобат ба ҷашм мерасад. Аз онҳо аломати вергул (ниҳоят серистеъмол), нуқтавергул (нисбатан серистеъмол), тире, вергул бо тире (камтаристеъмол) ва ду нуқта (гоҳ-гоҳ истифода мешавад) -ро номбар кардан мумкин аст.

Мақсади асосии омӯзонидани чумлаҳои мураккаби тобеъ дар мактаб иборат аз он аст, ки хонандагон оид ба сарҷумла ва чумлаи пайрав ва истифодаи пайванҷакҳои тобеъкунанда дар доҳили чумлаи мураккаби тобеъ маълумот пайдо қунанд. Барои ноил шудан ба ин мақсад омӯзгорро лозим аст, ки бо истифодаи роҳу усуљҳои методӣ, ташкили воситаҳои аёнӣ (аз чумла нақшаҳо, ҷадвалҳо ва монанди инҳо) дониши хонандагонро оид ба мавридиҳои корбурди аломатҳои китобат дар таркиби чумлаҳои мураккаби тобеъ мустаҳкам намояд.

Аз рӯйи натиҷаҳои кори озмоиши ба чунин хулосаҳо омадем:

1. Маъноҳои зиёди ҳабарӣ, пурсиш, ҳоҳишу илтимос, амру фармон, мачоз, киноя ва амсоли онҳо, ки дар нутқи шифоҳӣ дидо мешаванд, боиси дар ҳатту навиштор ба вучуд омадани аломатҳои гуногуни китобат гардидаанд. Маҳз ба василаи аломатҳои китобат инсон ҳангоми хондани матн аз ҷузъҳо иборат будани чумла, такрори калима, ба охир расидан ё нарасидани фикро мефаҳмад, баробархуқӯқ ё тобеъ будани чумла, нутқи айнан ё мазмунан нақлшуда, аъзои чида, аъзои истисной ва воҳиди туфайлии чумларо фарқ карда метавонад.

2. Аломатҳои китобат чихатҳои маъноиу мантиқӣ, синтаксисӣ ва интонатсионии матнро возеху равшан менамоянд. Баробари инкишофи забон ва афзудани зарурати корбаст теъдоди онҳо торафт афзуда, аз рӯйи вазифа, мавқеъ ва мавриди истифода ба хелҳои гуногун чудо шудаанд: аломатҳои китобати чудокунанда (тире, , қавс, қавсҳо (қавсайн), нохунакҳо, саволу хитоб, хитобу савол); аломатҳои китобати фарқкунанда (нуқта, вергул, нуқтавергул, дунуқта (баён), сенуқта, савол ва хитоб).

3. Таълими аломатҳои китобат дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аҳамияти калони назариявӣ-дидактиқӣ дошта, нутқи хонандагонро инкишоф медиҳад, савияни донишу саводнокии онҳоро баланд мебардорад.

4. Методикаи таълими аломатҳои китобат бояд фаъол ва муентазам бошад.

5. Таълими аломатҳои китобат дар синфҳои V-IX дар робита ба омӯхтани маводи грамматикӣ дар ду маврид ба тарзи системанок сурат гирад, беҳтар аст, ки инро озмоиш ҳам собит намуд:

Дар мавриди аввал талабагон вобаста ба мавзӯъҳои дастури забон бо даҳ аломати китобат шинос шуда, мавқеи истифодаи онҳоро аз худ меқунанд.

Мавриди дуюм ба матн ва ё ҷумлаҳои алоҳида вобаста аст. Дар матну мисолҳо кадом аломати китобатие дучор ояд, албатта, дар вақти тавзех мавқеъ, корбаст ва вазифаи онро хотиррасон кардан лозим аст.

6. Барои дарки пурраи аломатҳои китобат ва мавқеи истифодаи онҳо усулҳои таҳлил, муқоиса ва ҷамъbastкуниро истифода намудан аз фоида холӣ нест. Дар натиҷаи истифодаи ин методҳо талабаҳо қобилияти фикр кардан, асоснок намудан ва ба қароре омаданро пайдо меқунанд.

7. Таълими аломатҳои китобати дар таркиби ҷумла ё дар охири ҷумла истифодашаванда, инчунин, корбости онҳо ҳангоми омӯзиши мухотаб, воҳидҳои туфайли, нутқи айнан нақлшуда ва ҷумлаҳои мураккаб вижагиҳои худро дорад.

8. Барои он ки таълими аломатҳои китобат дар охири ҷумлаи истифодашаванда (дар синфи V ва VII) самараи хуб диҳад, омӯзгор, пеш аз ҳама, дар назди худ ва хонандагон бояд чунин вазифа гузорад:

а) хонандагон бояд фарқи ҷумлаи ҳикоягиро аз хитобӣ, ҷумлаи саволиро аз хитобӣ донанд;

б) ҷумлаи саволиро ба ҷумлаи хитобӣ табдил дода тавонанд;

в) хонандагон донанд, ки ҷумлаҳои дар охирашон аломати хитоб дошта ифодакунандаи чӣ гуна маъноанд (майл, ҳоҳиш, ният, орзу, водоркуни, фармон, илтимос);

г) воситаҳои асосии ифодаи ҷумлаи хитобиро донанд (нидо, ҳиссаҳои эмотсионали, интонатсияи хитобӣ);

д) ҳама гуна ҷумлаҳоро (ҳабарӣ, саволӣ, огоҳкунанда) ба ҷумлаи хитобӣ табдил дода тавонанд;

9. Вобаста ба интонатсия (оҳанг)-и гуфтор дар таркиби ҷумлаҳо (сода ва мураккаб) низ дар навиштор аломатҳои муайянни китобат вергул, нуқтавергул, тире, баён, мулнуқта, нохунак корбаст мешаванд, ки тарзу усулҳои муайянни таълимро тақозо меқунад.

10. Мушоҳида нишон дод, ки агар хонандагон дар ҷараёни тадриси мавзӯи калимаҳои туфайли яке аз маъноҳои онро сарфаҳм нараванд, мавқеи истифодаи

аломатҳои китобатро низ фаҳмида наметавонанд. Аз омӯзонидани пунктуатсия дар рафти таълими "Аъзои туфайлӣ" ба чунин хулоса омадан мумкин:

а) бе донистани назарияи аъзои туфайлӣ ва дар амал татбиқ намудани он, барои хонандагон малакаи дар мавқei худ гузоштани алломатҳои китобатӣ ва талаффузи ифоданоки онҳо ҳосил намегардад.

б) барои аз дохили чумла чудо намудани аъзои туфайлӣ, хонандагон бояд маъни аъзои туфайлиро хуб донанд.

в) ҳангоми таълими аъзои туфайлӣ ва пунктуатсия, бо роҳи муқоисаи чумлаҳо хонандагон бояд фаҳманд, ки як калима метавонад гоҳо аъзои чумла ва дар ҳолати дигар аъзои туфайлӣ шавад.

г) ба оҳанги талаффузи аъзои туфайлӣ диққати маҳсус додан лозим аст.

ғ) ҳангоми мустаҳкамкуни мавзӯъ алокаманд бо пунктуатсия матнҳое интихоб карда шаванд, ки дар онҳо аъзои туфайлӣ гуногунмаъно бошад ва ҳангоми ифоданок хондан ва ичрои машқҳо онҳо ба таври хаттӣ дар амал таҳлил ёбанд.

д) хонандагон бояд донанд, ки чойи аъзои туфайлӣ дар чумла чӣ гуна аст ва дар ҳолатҳои гуногун барои чудо кардани онҳо аз аъзои асосии чумла кадом алломатҳои китобатӣ истифода мешаванд.

Натиҷаҳои пажӯҳиш имконият медиҳанд, ки якчанд пешниҳодотро манзур намоем, ки барои ташаккули саводнокии хонандагон дар дарсҳои забони тоҷикӣ мусоидат менамоянд:

1. Масъалаи асосҳои назарии алломатҳои китобат дар забони адабии тоҷик ва услубҳои он ҳаматарафа мавриди таҳқиқ қарор гирад.

2. Ҳангоми таҳияи барномаи таълимии забони тоҷикӣ ду чиз мавриди таъкид аст: 1) алоқамандӣ ва пайдарҳами таълими алломатҳои китобат дар барномаи таълимии синфҳои ибтидой; 2) робитаи таълими алломатҳои китобат бо таълими имло, яъне ин ду омил, ки дар якҷоягӣ бо мазмуни услуг дараҷаи саводнокии шаҳсро баён мекунанд.

3. Дар мақолаҳои оид ба таълими алломатҳои китобат таълифшуда масъалаи таълими алломатҳои китобат дар робита бо ягон мавзӯи муайянни синтаксис ба миён гузошта шудааст, ки муҳим аст. Вале моро зарур аст, ки дар баробари ин, масъалаи таълими алломатҳои китобатро бо ҷузъҳои таркибии дарсҳои забон ва адабиёт амалий гардонем, яъне муносибат ва системаи муайянни методӣ лозим аст.

4. Алломатҳои китобат на танҳо ҳамчун воситаи ифодаи воҳиди грамматикий (чумла, аъзои чумла, мухотаб, калима, ибора ва чумлаҳои туфайлӣ...) ба кор бурда мешаванд, инчунин ҳиссиёти инсонро (ҳаяҷон, савол, ҳоҳиш, амр, тааҷҷуб, афсӯс, тасдиқ, инкор...), ки дар гуфтор зоҳир мегардад, нишон медиҳанд. Аз ин ҷо, риояи алломатҳои китобат дар вакти талаффуз, ки аз шартҳои муҳимми хониши ифоданок аст, ба миён меояд. Муҳимтарин шарт дар ин самт ба назар ғирифтани ҳамгирии хонишу ҳат мебошад, яъне он ҷо ки нависанда дар ҳат иншо кардааст, ба тамоми нафосат бояд дар талаффуз ифода ёбад.

5. Азбаски алломатҳои китобат гуногунанду ҳар кадом таъйиноти муайяне доранд, машқу мисолҳо ва матнҳо ҳам бояд дар китобҳои дарсӣ ба ҳамин таъйинот мувофиқат кунанд. Ҳусусан, ба интихоби матнҳои бадей ва ҷоигир кардани онҳо дар китобҳои дарсӣ бояд бештар диққат дод. Асарҳо ё порчаҳои бадей на танҳо воситаи дарси зиндагӣ ва лаззати эстетикий мебошанд, инчунин,

онҳо мухимтарин воситаи шинос намудани талабагон бо мавқеи истифодаи аломатҳои китобат ба ҳисоб мераванд.

6. Мухимтарин вазифаи методикаи таълими аломатҳои китобат дар мактаб дар он аст, ки: 1) талабаҳо доир ба ҳар як аломати китобат, хусусан, онҳое, ки серистемоланд ва мавриди тадрис қарор доранд (нукта, вергул, савол, хитоб, тире, баён...), бояд тасаввурот дошта бошанд; 2) мавриди истифода ва таъйиноти онҳоро донанд ва шарҳ диханд; 3) дониши худро оид ба аломатҳои китобатӣ мукаммал ва назорат карда тавонанд; 4) дониш, маҳорат ва малакаҳои худро дар амал татбиқ карда тавонанд; 5) аломатҳои китобатиро дар корҳои хаттии гуногун, маҳсусан корҳои хаттии характери эҷодӣ дошта, озодона истифода бурда тавонанд.

Ҳалли ин вазифаҳо аз муаллимон талаб меқунад, ки ба ҳар як дарс ва системаи дарсҳо ҳаматарафа омодагӣ гирифта, аз тарзу усулҳо, воситаҳои аёниву техникӣ, маводи дидактикаи гуногун, ки ба пешрафт ва инкишофи талабаҳо мусоидат меқунанд, истифода баранд.

Муҳтавои асосии диссертатсия дар мақолаҳои зерини муаллиф инъикос ёфтааст.

1. Мачаллаҳои тасдиқнамудаи КОА ФР ва КОА ҶТ

1. Абдулазизов В., Камолова Г. Р. Таълими аломати китобат тире (-)-и таркиби чумлаҳо / В. Абдулазизов, Г. Р. Камолова // Паёми ДМТ. – Душанбе: Сино, 2014. – № 3/9 (154). – С. 214-218.
2. Камолова Г. Р. Усулҳои босамари таълими як аломати китобатии забони тоҷикӣ / Г. Р. Камолова // Паёми ДМТ. – Душанбе: Сино, 2015. – № 3/11 (188). – С. 224-227.
3. Камолова Г. Р. Усули таълими истифодаи аломатҳои китобат ҳангоми омӯзиши воҳидҳои туфайлий / Г. Р. Камолова // Паёми ДМТ. – Душанбе: Сино, 2015. – № 3/12 (189). – С. 287-293.
4. Камолова Г. Р. Усули таълими аломатҳои китобат дар синфи 9 / Г. Р. Камолова // Паёми ДМТ. – Душанбе: Сино. – № 3/8 (216). – С. 214-218.
5. Камолова Г. Р. Таълими корбасти аломатҳои китобат дар таркиби чумлаҳои мураккаби пайваст / Г. Р. Камолова // Паёми ДМТ. – Душанбе, 2017. – № 3/7. – С. 302-305.
6. Камолова Г. Р. Метод, тарз ва воситаҳои таълими аломатҳои китобат / Г. Р. Камолова // Паёми ДМТ. – Душанбе, 2018. – № 3. – С. 229-234.

2. Мачалла ва маҷмӯаҳои илмии дигар:

1. Камолова Г. Самаранокии методи мушоҳида дар таълими нутқи айнан нақлшуда ва аломатҳои китобати он / Г. Камолова // Забон – ҳастии миллат. – Душанбе, 2018. – С. 160-165.
2. Камолова Г. Усули таълими дефис (нимтире) ҳангоми омӯзиши масъалаҳои сарф / Г. Камолова // Забон ҳастии миллат. – Душанбе, 2019. – С. 161-168.

ХУЛОСАИ МУХТАСАРИ

диссертатсияи Камолова Гадобегим Раҳимовна дар мавзӯи «Асосҳои лингводидактикаи таълими пунктуатсия ва нақши он дар саводнокии нутқи хаттию шифоҳии хонандагон дар дарсҳои забони тоҷикӣ» барои дарёғти дараҷаи илмии

номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.02 –назария ва методикаи омӯзишу парвариш (забон ва адабиёти тоҷик)

Калидвоҷсаҳо: диалог, донии, забони тоҷикӣ, кори хаттӣ, малака, мактаб, матн, машқ, маҳорат, метод, морфология, муаллим, натиҷа, нутқ, озмоии, пунктуатсия, санҷии, синтаксис, саводнок, самаранок, ташаккул, таълим, фаъолият.

Объекти пажӯҳиш: Такмили нутқи хаттӣ ва даҳонии хонандагон дар дарсҳои забони тоҷикӣ.

Ҳадафи пажӯҳиши диссертационӣ коркарди низоми таълими аломатҳои китобат ба хотири рушду такмили нутқи даҳонӣ ва хаттии хонандагон, истифодаи дурусту бамавқеи аломатҳои китобат дар нутқ мебошад.

Методҳои пажӯҳиш: Дар пажӯҳиш барои ҳалли вазифаҳои гузошташуда методҳои зерин истифода бурда шудаанд: омӯхтани адабиёти психологӣ, педагогӣ, забоншиносӣ, методӣ оид ба мавзӯъ; мушоҳидаи дарсҳои омӯзгорон, хониш, гуфткор ва талаффузи хонандагон; сухбат бо омӯзгорон ва хонандагон; таҳлили корҳои хаттии хонандагон; омӯхтани таҷрибаи пешқадам; ташкилу гузаронидани пурсиҷнома, тест; ташкили озмоиши пешакӣ, омӯзишӣ ва муқоисавӣ; таҳлили натиҷа, далелҳо ва пешниҳодҳо.

Навоварии илмии пажӯҳиш аз инҳо иборат аст:

- муайян кардани вижагиҳои таълими ҳар як аломати китобати забони тоҷикӣ;
- дарку ҳалли оғоҳонаи масъалаҳое, ки ба муаллимону хонандагон ва кормандон ҳамчун роҳнамо пешниҳод шудаанд;
- аз ҷиҳати методӣ тадқиқ ва собит соҳтани моҳияти аломатҳои китобат, ки дар яқҷоягӣ бо дигар унсурҳои забон(калима, шаклҳои грамматикии калима ва соҳти синтаксисӣ) барои ифодаи фикр ва ҳиссиёти шаҳс хизмат меқунад;
- коркард ва санҷишу озмоиши системаи методии ташаккули саводи пунктуатсияи хонандагон ҳангоми таълими ҳамаи унсурҳои забон.

Аҳамиятнокии амалии пажӯҳиш аз коркарди тавсияҳои методии асоснок ва дар таҷриба санҷидашудаи аломатҳои китобат иборат мебошад. Маводи пажӯҳишро дар навиштани китобҳои дарсӣ, барномаҳои таълимӣ, инҷунин такмили ихтисоси омӯзгорони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ метавон истифода бурд.

Эътиборнокӣ ва асоснокии дастовардҳои пажӯҳиш ва хулосаҳои ба дастовардаи муаллиф дар барҳӯрди методологӣ ҳангоми асосноккунии мавқеъҳои назариявӣ, мушоҳидаҳои солҳои тӯлонӣ ва таҷрибаи амалии анҷомдодаи муаллиф дар мактаб, натиҷаҳои кори таҷрибавӣ-озмоиши, таҳлили корҳои хаттӣ ва истифодаи амалии ҳар қадом аз нукоти мазқур таъйин мегардад.

Татбиқи амалии натиҷаҳои пажӯҳиш: *Тарзу усул ва методикаи пешниҳодшуда дар бобати саводнокии нутқи хаттию шифоҳии хонандагон натиҷаҳои назаррас овард ва он мавриди истифода дар раванди таълим аст. Гояҳои асосии пажӯҳии ва натиҷаҳои он дар маҷлисҳои кафедраҳои забони адабии муосири тоҷикӣ, забони тоҷикӣ ва усули таълими забон ва адабиёти ДМТ(солҳои 2008-2018) мунтазам ба муҳокима гузошта мешуданд. Ҳамчунин, мавзӯъҳои алоҳида дар конференсияҳои амалӣ ва илмию назариявии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон баррасӣ гардидаанд. Тавсияҳои асосӣ ва хулосаҳои кори диссертатсонӣ дар 8 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 6 мақола дар маҷаллаҳои тақризшаванди КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд.*

АННОТАЦИЯ

диссертационной работы Камоловой Гадобегим Раҳимовны на тему «Лингводидактические основы обучения пунктуации в совершенствовании устной и письменной речи учащихся на уроках таджикского языка» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (педагогические науки)

Ключевые слова: диалог, знание, таджикский язык, письменная работа, навыки, школа, текст, упражнение, мастерство, метод, морфология, учитель, результат, речь, эксперимент, пунктуация, проверка, синтаксис, грамотность, эффективный, формирование, обучение, деятельность.

Объект исследования – совершенствование устной и письменной речи учащихся в средних общеобразовательных школах.

Цель исследования – разработка, научное обоснование и экспериментальное апробирование организационно-методической системы формирования орфографической компетенции учащихся, обеспечивающей успешность профессионально-педагогической подготовки учащихся.

Методологическую основу исследования составили философское учение о языке и мышлении, постановления Правительства Республики Таджикистан об образовании, языке, труды языковедов, психологов, методистов, а также Концепция национальной школы, Государственный стандарт образования и прочее.

Для решения поставленных задач использованы следующие методы исследования: изучение психологической, педагогической, лингвистической и методической литературы по теме; наблюдение за уроками преподавателей, чтением, речью, произношением учащихся; беседа с преподавателями и учащимися; анализ письменных работ учащихся; изучение передового опыта; организация и проведение опроса, тестирование; организация предварительного, учебного и сравнительного тестирования; анализ результатов, выводы и предложения.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- выявление особенностей обучения каждого пунктуационного знака в таджикском языке;
- осознание и сознательное решение вопросов, предложенных учителям и учащимся и служащих как путеводитель;
- с точки зрения методики обозначение сущности пунктуационных знаков, служащих наряду с другими элементами языка (слово, грамматические формы слова и синтаксический строй) выражению мысли и чувств человека;
- разработка и экспериментальная проверка методической системы формирования пунктуационной грамотности учащихся-таджиков в связи с изучением всех аспектов языка.

Практическая значимость исследования заключается в разработке обоснованных и экспериментально проверенных методических рекомендаций по обучению пунктуации. Материалы исследования можно использовать при составлении школьных учебников, программ, а также в практике повышения квалификации учителей средней школы.

Степень использования: Результаты исследования и его значимые составляющие систематически обсуждались на заседаниях кафедры современного литературного таджикского языка, таджикского языка и методики преподавания языка и литературы ТНУ (2008-2018 годах), а также обсуждены на научно-теоретических и научно-практических республиканских конференциях Таджикского национального университета и Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана. Основные рекомендации и выводы диссертации нашли отражение в 8 публикациях, в том числе 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобразования Российской Федерации и ВАК комиссией при Президенте Республики Таджикистан.

Области применения. Результаты исследования и заключения автора в методологическом разделе определяются обоснованием теоретических позиций, многолетними наблюдениями и практикой, проведенной автором, результатами практической и испытательской работы, анализом письменных работ и практическое использование каждого из этих пунктов.

ANNOTATION

of Kamolova Gadobogim Rakhimovna's thesis on the theme "Lingvodidactic bases of teaching punctuation in improving the oral and written speech of students in the Tajik language classes" for seeking the degree of candidate of pedagogical sciences in specialty 13.00.02 - theory and methods of teaching and education (pedagogical sciences)

Keywords: dialogue, knowledge, Tajik language, writing, skills, school, text, exercise, mastery, method, morphology, teacher, result, speech, experiment, punctuation, checking, syntax, literacy, effective, formation, learning, activity.

The object of the research is the improvement of the oral and written speech of students in secondary schools.

The purpose of the research is the development, scientific substantiation and experimental approbation of the organizational and methodological system of forming the orthographic competence of students, ensuring the success of vocational and pedagogical training of students.

The methodological basis of the research was a philosophical theory of language and thinking, regulation of the Government of the Republic of Tajikistan on education, language, works of linguists, psychologists, methodologists, as well as the Concept of the national school, the State Standard of Education and others.

In solution of the assigned problem were used the following research methods: the study of psychological, pedagogical, linguistic and methodical literature on the theme; observation of teachers' lessons, reading, speech, and the pronunciation of students; conversation with teachers and students; analysis of the written work of students; learning best practices; organization and conduct of the survey, testing; organization of preliminary, educational and comparative testing; analysis of the results, conclusions and suggestions.

The scientific novelty of the research is as follows:

- identification of the peculiarities of teaching each punctuation mark in the Tajik;
- awareness and conscious decision of questions proposed by teachers and students and employees as a guide;
- from the point of view of the methodology, designation of the essence of punctuation marks that serve along with other elements of the language (word, grammatical forms of the word and syntactic structure) to the expression of a person's thoughts and feelings;
- development and experimental verification of the methodical system for the formation of punctuation literacy of Tajik pupils in connection with the study of all aspects of the language

The practical value of the study lies in the development of grounded and experimentally tested guidelines for the training of punctuation. Research materials can be used in the preparation of school textbooks, programs as well as in the practice of raising the qualifications of secondary school teachers.

Degree of use: The results of the study and its significant components were systematically discussed at the meetings of the department of modern literary Tajik language, Tajik language and methods of teaching language and literature of TNU (2008-2018), and also discussed at the scientific-theoretical and practical republican conferences of the Tajik National University and the Institute for Educational Development named after Abdurakhman Jami of the Academy of Education of Tajikistan. The main recommendations and conclusions of the thesis are reflected in 8 publications, including 6 articles in journals recommended by the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation and the Higher Attestation Commission of the President of the Republic of Tajikistan.

Field of use. The results of the study and the author's conclusions are determined in the methodological section by the substantiation of theoretical positions, long-term observations and practice carried out by the author, the results of practical and testing work and the analysis of written work and the practical use of each of these items.